

ОИННОМАИ
ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ КУШОДАИ
«АЛИФ БОНК»

Бо қарори саҳмдори ягонаи
ҶСК «Алиф Бонк»
тасдиқ шудааст

Қарори №5 аз 25 апрели соли 2025

Раиси ҶСК «Алиф Бонк»
Атобек Г.



БОБИ 1

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

- 1.1. Оинномаи мазкур (минбаъд дар матн – «Оиннома») ҳуҷҷати таъсисии Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Алиф Бонк» (минбаъд дар матн – «Бонк») мебошад.
- 1.2. Бонк тибқи Кодекси Гражданинӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» (минбаъд дар матн – «Қонун дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ»), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ғайриҳуқуқатҳои бонкӣ» ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар натиҷаи таъсисдиҳии Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ташкилоти амонатии қарзии хурди «Алиф-Сармоя» ба Ҷамъияти саҳомии кушодаи ташкилоти амонатии қарзии хурди «Алиф Сармоя», ва минбаъд таъсисдиҳии Ҷамъияти саҳомии кушодаи ташкилоти амонатии қарзии хурди «Алиф Сармоя» ба Бонк, таъсис дода шудааст.
- 1.3. Номи пурраи фирмавии Бонк ба забони:
 - тоҷикӣ: Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Алиф Бонк»;
 - англисӣ: Alif Bank Open Joint Stock Company; ва
 - русӣ: Открытое акционерное общество «Алиф Банк», мебошад.
- 1.4. Номи ихтисоршудаи Бонк ба забони:
 - тоҷикӣ: ҚСҚ «Алиф Бонк»;
 - англисӣ: Alif Bank OJSC; ва
 - русӣ: ОАО «Алиф Банк», мебошад.
- 1.5. Суроғаи ҳуқуқии Бонк чунин аст: кӯчаи Баҳовуддинов 9, шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 734019.

БОБИ 2

ВАЗЪИ ҲУҚУҚИИ БОНК

- 2.1. Бонк аз лаҳзаи ба қайд гирифта шуданаш тибқи қонунгузорӣ, ҳамчун шахси ҳуқуқӣ, субъекти мустақили муносибатҳои ҳуқуқӣ доништа мешавад.
- 2.2. Бонк ғайриҳуқуқатҳои худро тибқи қонунгузории амалкунанда ва Оинномаи мазкур амалӣ менамояд.
- 2.3. Бонк дорои молу мулкӣ алоҳидааст, ки дар тавозуни мустақили он сабт шудааст ва ҳуқуқ дорад ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкиро ба даст орад, онҳоро амалӣ гардонад, уҳдадориро ба зимма гирад ва дар суд ҳамчун даъвогар ва ҷавобгар баромад намояд.
- 2.4. Бонк бояд муҳр дошта бошад, ки дар он номи пурраи фирмавиаш ба забони тоҷикӣ сабт гардидааст. Бонк ҳуқуқ дорад штампҳо ва бланкҳои дорои номи фирмавии худ, нишони худӣ, инчунин аломати молӣ ва дигар воситаҳои фардиатро, ки бо тартиби муқаррарӣ ба қайд гирифта шудаанд, дошта бошад.

- 2.5. Бонк дорои ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои граҳдание мебошад, ки барои иҷрои ҳамагуна амалиётҳои бо қонунгузорӣ манънашуда заруранд ва ба мақсад ва самтҳои фаъолият, ки дар Боби 3-и Оинномаи зикр шудаанд, мувофиқанд.
- 2.6. Бонк барои уҳдадориҳои худ бо тамоми амволаш масъул мебошад. Бонк барои уҳдадориҳои саҳмдоронаш масъулият надошта, саҳмдорони он барои уҳдадориҳои Бонк масъулият надоранд ва таваккали зиёни вобаста ба амалиёти Бонкро то андозаи арзиши саҳмияҳои ба онҳо тааллуқдошта ба душ доранд.

БОБИ 3

МАҚСАД ВА САМТИ ФАЪОЛИЯТИ БОНК

- 3.1. Мақсади асосии Бонк – баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ барои ба даст овардани фоида мебошад.
- 3.2. Самти асосии фаъолияти соҳибкориҳои Бонкро ба амал баровардани фаъолияти бонкӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» ташкил медиҳад.
- 3.3. Бонк фаъолияти худро танҳо пас аз гирифтани иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон оғоз менамояд. Бонк метавонад дар доираи меъёрҳои тибқи қонунгузориҳои амалкунанда муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон амалиётҳои бонкии зеринро бо пули миллий ва бо асъори хориҷӣ анҷом диҳад:
- ҷалби амонат ва пасандозҳо, гирифтани қарзҳо;
 - додани қарзҳо (таъминшуда ва таъминнашуда), аз ҷумла:
 - қарзҳои истеъмолий, ипотекаӣ ва байнибонкӣ;
 - факторинг;
 - форфейтинг;
 - кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои бонкӣ;
 - хариду фуруши воситаҳои зерин барои худ ё муштариён:
 - воситаҳои бозориҳои пулӣ (аз ҷумла: чекҳо, векселҳо, уҳдадориномаҳо ва тасдиқномаҳои пасандозӣ);
 - асъори хориҷӣ;
 - саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки интиқолшаванда;
 - қарордодҳои форвардӣ, созишномаи своп, фьючерс, опсион ва дигар ҳосилаҳое, ки ба асъор, саҳмияҳо, вомбаргҳо, металлӯ сангҳои қиматбаҳо ё қурбу меъёрҳои фоизӣ дахл доранд;
 - додани кафолат, баҳисобгирии уҳдадориҳои шартӣ, аз ҷумла кафолатҳо ва эътиборномаҳо (аккредитивҳо) барои худ ва муштариён;
 - ҳисоббаробаркунӣ ва интиқоли маблағҳо, аз ҷумла интиқоли маблағҳои электронӣ, барориш ва ё хизматрасонии воситаҳои пардохт, ба истиснои интиқолҳои почта;
 - миёнаравӣ дар бозори пулӣ;
 - амалиёти сейфӣ, нигоҳдорӣ ва идоракунии дороиҳо (пул, қоғазҳои қиматнок, металлҳо, ҷавохирот ва ғайра);
 - хизматрасонии амалиёти ба боварӣ асосёфта (идоракунии маблағҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок ва ғайра ба манфиати боварикунанда ва дар асоси супориши он);
 - амалиёти кассавӣ: қабул намудан, аз нав ҳисоб кардан, иваз намудан, бастан ва нигоҳ доштани пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо;

- қабул намудан (инкассатсия) ва фиристодани пулҳои қоғазӣ, тангаҳо ва ашёи қиматбаҳо;
 - пешниҳоди хизматрасониҳои пардохтӣ;
 - ҳар гуна амалиёти дигаре, ки аз амалиёти дар боби мазкур зикршуда бармеоянд ва бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд.
- 3.4. Бонк, ғайр аз амалиётҳои бонкии дар банди 3.3-и Оинномаи мазкур номбаршуда, ҳуқуқ дорад аҳдҳои зеринро ба амал барорад:
- додани замонат, ки иҷрои уҳдадорихи пулиро дар назди шахси сеюм пешбинӣ менамояд;
 - иҷораи молиявӣ (лизинг);
 - амалиёт бо металл сангҳои қиматбаҳо мутобиқи қонунгузорӣ;
 - хизматрасонӣ ба сифати агенти молиявӣ;
 - хизматрасонӣ ба сифати мушовир ё маслиҳатгари молиявӣ;
 - хизматрасонии иттилооти молиявӣ ва қарзӣ.
- 3.5. Бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти бонкии худ, Бонк ҳуқуқ дорад ҳамагуна аҳдҳоеро бандад, ки қонунгузори амалкунанда бастанӣ онҳоро барои бонкҳо маҳдуд накардааст.
- 3.6. Машғул шудани Бонк ба фаъолияти истехсолӣ, савдо ва бевосита ба фаъолияти сугурта манъ аст.

БОБИ 4

САРМОЯИ ОИННОМАВИИ БОНК

- 4.1. Сармоияи оинномавии Бонк ҳаҷми камтарини молу мулки онро, ки манфиатҳои кредиторони онро қарздор медиҳад, муайян менамояд. Ҳаҷми сармоияи оинномавии Бонк ба 206 800 000 (дусаду шаш миллиону ҳаштсад ҳазор) сомонӣ баробар аст, ки он ба 206 800 (дусаду шаш ҳазору ҳаштсад) саҳмияҳои оддӣ номии ғайриҳуҷҷатӣ (минбаъд дар матн – «саҳмияҳои оддӣ»), бо арзиши номиналии ҳар як саҳмияи оддӣ баробар ба 1 000 (як ҳазор) сомонӣ, тақсим карда шудааст. Сармоияи оинномавии Бонк аз ҳисоби арзиши номиналии саҳмияҳои оддӣ, ки саҳмдорони он ба даст овардаанд, ташақкул ёфтааст.
- 4.2. Сармоияи оинномавии Бонк метавонад бо роҳи зиёд кардани арзиши номиналии саҳмияҳои оддӣ ё баровардани саҳмияҳои иловагӣ зиёд карда шавад. Қарор дар мавриди зиёд кардани сармоияи оинномавии Бонк аз ҷониби маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк (минбаъд дар матн – «Маҷлиси умумии саҳмдорон») тибқи қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур қабул карда мешавад.
- 4.3. Сармоияи оинномавии Бонк бо роҳи баровардани саҳмияҳои иловагӣ метавонад аз ҳисоби молу мулки Бонк зиёд карда шавад. Сармоияи оинномавии Бонк бо роҳи зиёд намудани арзиши номиналии саҳмияҳо танҳо аз ҳисоби молу мулки Бонк зиёд карда мешавад.
- 4.4. Бонк ҳуқуқ дорад ва дар ҳолатҳои пешбинишудаи қонунгузорӣ вазифадор аст, ки сармоияи оинномавии худро кам кунад. Сармоияи оинномавии Бонк метавонад бо роҳи кам кардани арзиши номиналии саҳмияҳо ё кам кардани миқдори умумии онҳо кам

карда шавад. Қарори кам кардани сармояи оинномавии Бонк аз чониби Маҷлиси умумии саҳмдорон тибқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур қабул карда мешавад.

БОБИ 5

КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОКИ ЭМИССИОНИИ БОНК, ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ САҲМДОРОН

- 5.1. Тамоми саҳмияҳои Бонк саҳмияҳои оддии номӣ мебошанд. Арзиши номиналии ҳар як саҳмияи оддӣ, ки дар шакли ғайрихуччатӣ бароварда шудаанд, ба 1 000 (як ҳазор) сомонӣ баробар аст. Миқдори умумии саҳмияҳои оддии паҳншуда 206 800 (дусаду шаш ҳазору ҳаштсад) ададро ташкил медиҳанд.
- 5.2. Миқдори саҳмияҳои оддии эълоншуда, ки дар доираи он Бонк метавонад саҳмияҳои иловагии оддӣ паҳн кунад, ба 300 000 (сесад ҳазор) адад баробар аст.
- 5.3. Бонк ҳуқуқ дорад тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории амалкунанда ва Оинномаи мазкур саҳмияҳои имтиёзнок ва вомбаргҳо барорад ва паҳн кунад. Ҳангоми баровардани саҳмияҳои имтиёзнок Маҷлиси умумии саҳмдорон бояд ба Оинномаи мазкур тағйиротҳои дахлдор ворид намояд.
- 5.4. Саҳмияи оддӣ ба ҳар як саҳмдори дорои он ҳаҷми баробари ҳуқуқхоро фароҳам меорад. Саҳмдорони Бонк ҳуқуқ доранд:
- дар Маҷлиси умумии саҳмдорон ҳангоми ҳалли ҳамаи масъалаҳое, ки барои овоздиҳӣ пешниҳод мешаванд, бо ҳуқуқи овоздиҳӣ иштирок намоянд;
 - тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ва Оинномаи мазкур оиди фаъолияти Бонк маълумот гиранд ва бо хуччатҳои муҳосибӣ ва дигар хуччатҳои Бонк шинос шаванд;
 - бо тартиби судӣ ҳуқуқҳои худро ҳифз намоянд, ба суд барои ҳифзи манфиатҳои худ, саҳмдорон ва Бонк оид ба аҳдҳое, ки дар бастанӣ онҳо манфиати шахсони дар қонунгузорӣ номбаргардида вучуд дорад, муроҷиат намоянд;
 - дар тақсими фоидаи Бонк иштирок намоянд (дивиденд гиранд);
 - саҳмияҳои худро бегона намоянд;
 - бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ қисми молу мулкҳои Бонкро, ки баъд аз барҳамдиҳии он боқӣ мондааст, гиранд;
 - дигар ҳуқуқҳоро, ки қонунгузорӣ ва Оинномаи мазкур пешбинӣ намудаанд, амалӣ намоянд.
- 5.5. Саҳмдорони Бонк уҳдадоранд:
- талаботи Оинномаи мазкурро риоя намоянд;
 - маълумоти махфиро дар бораи фаъолияти Бонк фош наkunанд;
 - уҳдадориҳои ба зимаи худ гирифтаре нисбати Бонк ва дигар саҳмдорон иҷро намоянд;
 - дигар уҳдадориҳоро, ки қонунгузорӣ ва Оинномаи мазкур ба зиммашон вогузор намудааст, иҷро намоянд.

БОБИ 6

МАҶЛИСИ УМУМӢИ САҲМДОРОН

- 6.1. Саҳмдорон Маҷлиси умумии саҳмдоронро ташкил медиҳанд, ки он мақоми олии идоракунии Бонк ба ҳисоб меравад. Дар ҳолате, ки ҳамаи саҳмияҳои оддии Бонк ба як саҳмдор тааллуқ доранд, қарорҳо оид ба масъалаҳои марбути салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон аз ҷониби ҳамин саҳмдор қабул гардида, ба таври хаттӣ ба расмият дароварда мешаванд. Ҳамзамон муқаррароти боби мазкур, ки тартиб ва муҳлати омодаسازی, даъват ва гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдоронро муайян менамояд, ба истиснои муқаррароти вобаста ба муҳлати гузаронидани Маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон, татбиқ намегарданд.
- 6.2. Саҳмдорон ҳуқуқ доранд ба воситаи намояндагони худ ҳуқуқҳои худро амалӣ намоянд. Намояндагон мумкин аст доимӣ бошанд ё ба муҳлати муайян таъин шуда бошанд. Саҳмдорон ҳуқуқ доранд ҳар замон намояндагони худро иваз намоянд. Намояндагони саҳмдорон бояд дар доираи ваколатҳое, ки дар ваколатномаи дахлдор муқаррар шудаанд, амал намоянд. Ваколатнома бояд мутобиқи талаботи қонунгузорӣ ба расмият дароварда шавад.
- 6.3. Масъалаҳои зерин ба салоҳияти истисноии Маҷлиси умумии саҳмдорон дохил мешаванд:
- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Оинномаи Бонк;
 - азнавташкилдиҳии ихтиёрии Бонк;
 - барҳамдиҳии Бонк, таъини комиссияи барҳамдиҳӣ ва тасдиқи тавозуни фosiлавӣ ва ниҳии барҳамдиҳӣ;
 - муайян намудани шумораи аъзои Шурои нозирони Бонк, интихоби аъзои он ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои онҳо;
 - муайян намудани миқдор, арзиши номиналӣ, намуди (навъи) саҳмияҳои эълоншуда ва вомбаргҳо ва ҳамчунин ҳуқуқҳое, ки ба ин саҳмияҳо ва вомбаргҳо дода шудааст;
 - зиёд кардани сармояи оинномавии Бонк бо роҳи зиёд кардани арзиши номиналии саҳмияҳо ё бо роҳи паҳн кардани саҳмияҳои иловагӣ;
 - кам кардани сармояи оинномавии Бонк бо роҳи кам кардани арзиши номиналии саҳмияҳо, бо роҳи як қисми ин саҳмияҳоро бо мақсади кам кардани миқдори умумии онҳо харидани Бонк ва инчунин бо роҳи пардохтани арзиши саҳмияҳои бадастоварда ё азнавхаридани Бонк;
 - тасдиқи аудитори Бонк ва подошпулии он, интихоби ревизор;
 - тасдиқи ҳисоботи солона, ҳисоботи муҳосибавӣ, аз ҷумла ҳисобот дар мавриди фоида ва зарари Бонк, инчунин тақсими фоида, аз ҷумла пардохти (эълони) дивидендҳо ва тасдиқи товони зарари Бонк аз руи натиҷаҳои соли молиявӣ;
 - тасдиқи дастури кории Маҷлиси умумии саҳмдорон;
 - қабули қарор дар бораи маъқул донистани аҳдҳои калон ва дар ҳолати пешбининамудаи Оинномаи мазкур аҳдҳое, ки дар он манфиатдории шахсоне, ки қонунгузорӣ муайян кардааст, вучуд дорад;
 - дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ қабули қарор вобаста ба харидани саҳмияҳои паҳнкардашуда аз ҷониби Бонк;
 - қабули қарор дар бораи иштироки Бонк дар таъсис ё фаъолияти дигар шахсони ҳуқуқӣ бо роҳи супурдани як ё якчанд қисми дорой ба маблағе, ки дар маҷмӯъ 25 фоиз ё бештари ҳамаи дороии Бонкро ташкил медиҳанд;
 - тасдиқи ҳуҷҷатҳои танзимкунандаи фаъолияти Маҷлиси умумии саҳмдорон, Шурои нозирон ва ревизори Бонк;
 - пардохти дивидендҳо;

- дигар масъаласе, ки тибқи қонунгузорӣ салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон мебошанд.

Қарор оид ба масъалаҳои дар сархатҳои 1, 2, 3, 6, 7 ва 14 инъикосёфта аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон бо аксарияти аз чор се ҳиссаи овози саҳмдорон, ки дар Маҷлиси умумии саҳмдорон иштирок намудаанд, қабул карда мешавад.

Қарор дар мавриди маъқул донишани аҳди калон, ки мавзӯи он молу мулкҳои дорои арзиши аз сӣ (30) то панҷоҳ (50) фоизи арзиши тавозунии дороиҳои Бонк мебошад, аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон бо аксарияти аз се ду ҳиссаи овози саҳмдорони дар Маҷлиси умумии саҳмдорон иштирокдошта қабул карда мешавад. Қарор дар бораи маъқул донишани аҳди калон, ки мавзӯи он молу мулкҳои дорои арзиши беш аз панҷоҳ фоизи (50%) арзиши тавозунии дороиҳои Бонк мебошад, аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон бо аксарияти аз чор се ҳиссаи овози саҳмдорони дар Маҷлиси умумии саҳмдорон иштирокдошта қабул карда мешавад.

Дар ҳолатҳои пешбинигардидаи қонунгузорӣ ва Оинномаи мазкур қарори маъқул донишани аҳд, ки дар анҷом додани он манфиатдорӣ мавҷуд аст, аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон бо аксарияти овози ҳамаи саҳмдорон, ки дар анҷом додани чунин аҳд манфиатдор нестанд, қабул карда мешавад.

Дигар масъалаҳо, ба истиснои интиҳоби аъзоёни Шурои нозирон, бо аксарияти оддии овози саҳмдорон, ки дар Маҷлиси умумии саҳмдорон иштирок намудаанд, қабул карда мешавад, агар қонунгузорӣ ва Оинномаи мазкур барои қабули чунин қарор тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад. Аъзои Шурои нозирони бо овоздиҳии кумулятивӣ интиҳоб карда мешаванд.

- 6.4. Аҳдҳои калон муфовиқи қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрию ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муайян карда шуда, бо тартиби муқарраршуда, анҷом дода мешаванд.
- 6.5. Маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон бояд дар муҳлати на дертар аз шаш (6) моҳи баъди баохиррасии соли молиявӣ гузаронида шавад. Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк тибқи қоидаҳои дахлдори пешбиниамудаи Қонун дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ даъват карда мешавад ва қарор қабул мекунад.
- 6.6. Иттилоот оид ба гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорон метавонад ба воситаи почтаи электронӣ ба саҳмдорон ирсол гардад. Дар чунин ҳолат саҳмдорон оиди гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорон ба таври дахлдор огоҳшуда ҳисобида мешаванд, агар гирифтани хабарнома оиди гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдоронро бо мактуби ҷавобии электронӣ тасдиқ намоянд. Саҳмдорон уҳдадоранд, ки ҳангоми тариқи почтаи электронӣ гирифтани хабарнома оид ба гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорон, тасдиқи аз ҷониби онҳо гирифта шудани чунин хабарномаро фавран ва бидуни таъхир ба воситаи мактуби ҷавобии электронӣ ирсол намоянд.
- 6.7. Қарорҳои қабулнамудаи Маҷлиси умумии саҳмдорон, инчунин натиҷаи овоздиҳӣ, ба маълумоти саҳмдорон метавонад тибқи банди 6.6-и Оинномаи мазкур расонида шавад. Дар ҳолати овоздиҳӣ аз руи масъалаҳои рузномаи Маҷлиси умумии саҳмдорон, ки дар шакли овоздиҳии ғоибона сурат мегирад, бюллетени овоздиҳӣ дар шакли электронӣ

метавонад бо роҳи дар банди 6.6-и Оинномаи мазкур пешбинишуда ба саҳмдорон ирсои гардад.

БОБИ 7

ШУРОИ НОЗИРОН

- 7.1. Шурои нозирон дар ҳудуди ваколатҳои худ роҳбарии умумии фаъолияти Бонкро, ба истиснои ҳалли масъалаҳое, ки ба салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон мансубанд, иҷро менамояд. Шурои нозирон барои муайян намудани самтҳои асосии фаъолияти Бонк ва назорати татбиқи он масъул буда, идоракунии онро назорат мекунад.
- 7.2. Ба салоҳияти Шурои нозирон масъалаҳои зерин дохил карда мешаванд:
- 7.2.1. Салоҳият дар соҳаи назорати бонкӣ:
- муайян ва тасдиқи стратегияи рушд ва бартарияти самтҳои афзалиятноки фаъолияти Бонк (нақшаи стратегияи Бонк) ва тасдиқи он бо пешниҳоди Раиси Бонк, нақшаи солонаи молиявӣ иқтисодии (бизнес нақшаи) Бонк ва назорати иҷрои он, буча ва назорат аз болои татбиқи он тавассути тавсияҳо барои тасдиқ дар Маҷлиси умумии саҳмдорон;
 - таъин ва аз кор озод кардани Раиси Бонк ва ҳалли масъалаҳо вобаста ба музди меҳнат, подош ва чораҳои интизомии он;
 - маъқул доништан, ба вазифа таъин (интихоб) ва аз вазифа озод намудани кормандони роҳбарикунандаи Бонк бо пешниҳоди Раиси Бонк, ба истиснои роҳбар ва сармуҳосибҳои филиали Бонк;
 - тасдиқи сохтори ташкилӣ ва таъини роҳбари сохтори аудити дохилӣ (сараудитори) Бонк ва роҳбари сохтори идоракунии хавфҳо (сардори воҳиди сохтории идоракунии хавфҳои) Бонк, муайян намудани шартҳо ва андозаи музди меҳнати сараудитори Бонк ва роҳбари сохтори идоракунии хавфҳо (сардори воҳиди сохтории идоракунии хавфҳои) Бонк;
 - баррасии натиҷаҳои аудит, санҷишҳои дохилӣ ва берунӣ ва пешниҳоди тавсияҳо ба Маҷлиси умумии саҳмдорон оид ба ҳолати молиявии Бонк;
 - тасдиқи аҳдҳое, ки дар онҳо манфиатҳои шахсони муайяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуданд, тасдиқи рӯйхати шахсони вобаста ба Бонк;
 - муқаррар намудани стандартҳои идоракунии хавфҳо, муайян кардани пазириши хавф ва ҳадди ақалли меъёрҳои мақбули дохилӣ;
 - назорат аз болои чораҳо оид ба муайян, чен кардан, назорат ва назорати хавфҳое, ки Бонк ва шахсони масъули Бонк анҷом медиҳанд;
 - назорат аз болои нигоҳ доштани низоми мувофиқи самараноки назорати дохилӣ, инчунин назорати самаранокии низоми назорати дохилӣ, ки онро Раиси Бонк амалӣ менамояд;
 - тасдиқи сиёсат вобаста ба гузаронидни мониторинги амалиётҳои Бонк, бо мақсади бартараф намудани анҷом додани амалиётҳое, ки ба стратегия, сиёсатҳо ва тартиботҳои Бонк мухолифат менамояд ва (ё) барои шахсони вобаста шароитҳои имтиёзноро фароҳам меорад;
 - тасдиқи сиёсат вобаста ба мониторинги амалиётҳои Бонк бо шахсони вобаста, инчунин назорат аз болои қаррзҳое, ки ҳаҷми онҳо 5%-и сармояи оинномавии Бонкро ташкил медиҳад;
 - ба роҳ мондани назорат ва баҳодиҳии фаъолияти Раиси Бонк;
 - маъқул доништани ҳамаи аҳдҳои аз ҷониби Бонк басташаванда, ки маблағи он зиёда аз 5 000 000 (панҷ миллион) сомониرو ташкил медиҳад;
 - муқаррар намудани сиёсати дохилӣ ва сармоягузорӣ, низоми назорати дохилӣ,

комплаенс (мувофика) ва меъёрҳои ахлоқӣ.

7.2.2. Салоҳият дар доираи даъват, омодагӣ ва гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорон:

- муайян намудани тартиби гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорон (иштироки умумӣ ё овоздиҳии ғоибона);
- муайян намудани сана, макон, вақти оғози гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорон, вақти оғоз ва анҷоми барӯйхатгирии саҳомон, суроғи электроние, ки ба воситаи онҳо бюллетенҳои пуркардашуда раво карда мешавад;
- муайян намудани санаи тартиб додани рӯйхати шахсоне, ки ҳуқуқи иштирокро дар Маҷлиси умумии саҳмдорон доранд;
- тасдиқи рӯзномаи рӯзи Маҷлис умумии саҳмдорон;
- муайян намудани рӯйхат ва тартиби пешниҳоди маълумотҳо (ҳуҷжатҳо) ба саҳмдорон ҳангоми омодагӣ барои гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорон;
- муайян намудани шакл ва матни бюллетен барои овоздиҳӣ;
- муайян кардани намуд (намудҳои) саҳмияҳои имтиёзнок, ки соҳибони онҳо аз руи рӯзномаи Маҷлиси умумии саҳмдорон ҳуқуқи овоздиҳӣ доранд;
- даъвати Маҷлиси умумии саҳмдорон;
- баррасии пешниҳодҳои қабулшудаи саҳмдорон вобаста ба илова кардани масъалаи дар рӯзномаи маҷлис ва номзадҳо ба вазифаҳои интихобӣ дар Бонк;
- ворид кардани масъалаҳо ба рӯзномаи Маҷлиси умумии саҳмдорон, новобаста аз мавҷудияти масъалаҳое, ки аз ҷониби саҳмдорон ба рӯзнома дохил карда шудаанд;
- даъвати Маҷлиси ғайринавбатии умумӣ бо дархости аудити Бонк, инчунин саҳмдороне, ки дорандаи на кам аз 10 фоизи саҳмияҳои овоздиҳанда мебошанд;
- баррасии пешниҳодҳои қабулшуда вобаста ба даъвати Маҷлиси ғайринавбатии умумӣ ва қабули қарор дар давоми 5 (панҷ) рӯз оид ба қабул ё раъд кардани даъват; на дертар аз 3 (се) рӯз аз рӯзи қабули қарор дар бораи даъвати Маҷлиси умумии ғайринавбатӣ ё радди асоснок аз даъват, фиристодани чунин қарор ба шахсони манфиатдор;
- пешниҳоди тавсияҳо ба Маҷлиси умумии саҳмдорон оид ба андозаи дивидендҳо ва тартиби пардохти онҳо;
- пешниҳоди тавсияҳо ба Маҷлиси умумии саҳмдорон вобаста ба ҳаҷми пардохти хизматрасонӣ ба аудитори Бонк;
- тасдиқи пешакии ҳисоботи солона, ҳисоботи солонаи муҳосибӣ, аз он ҷумла ҳисобот оид ба даромад ва зарари (ҳисобҳои даромад ва зарари) Бонк, инчунин тақсими даромад ва зарари Бонк аз рӯи натиҷаи соли молиявӣ;
- ба саҳмдорон пешниҳод намудани дастрасӣ ба маълумотҳое, ки барои Маҷлиси умумии саҳмдорон дастрас мебошанд;
- пешниҳод ба Маҷлиси умумии саҳмдорон оид ба масъалаҳои зерин:
 - оид ба азнавташкилдихии Бонк ва шакли он, инчунин дигар масъалаҳо вобаста ба он;
 - оид ба барҳамдихии Бонк, таъин намудани комиссияи барҳамдихӣ ва тасдиқи ҳуҷжатҳои зарурӣ;
 - оид ба хариди саҳмияҳои ҷойгиркардаи Бонк.

7.2.3. Салоҳият дар доираи ҷойгиркунии қоғазҳои қиматнок, ҷалб ва ҷойгиркунии маблағҳо, истифодаи воситаҳои молиявӣ дар бозори қоғазҳои қиматнок ва дар муносибат бо иштирокчиёни бозори қоғазҳои қиматнок ва бозори асъор:

- ҷойгиркунии қоғазҳои қиматноки Бонк, дар ҳолатҳои муқаррарнамудани қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- азхудкунии (хариди) қоғазҳои қиматноки Бонк дар ҳолатҳои муқаррарнамудани қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- муайян намудани нархи (арзиши пулии) амвол, нархи ҷойгиркунии ва хариди қоғазҳои қиматнок дар ҳолатҳои муқаррарнамудани қонунгузориҳои Ҷумҳурии

Тоҷикистон;

- бо мақсади кам кардани сармояи оинномавӣ тавассути хариди саҳмияҳои харидашуда аз ҷониби Бонк;
- қабули қарор оид ба ҷойгиркунии вомбаргҳо, ба истиснои вомбаргҳои ба саҳмия мубаддалшаванда;
- қабули қарор оид ба хариди вомбаргҳои ҷойгиркардаи Бонк дар ҳолатҳои муқаррарнамудани Оинномаи мазкур;
- муайян намудани (арзиши пулии) амвол, арзиши ҷойгиркунӣ ва хариди коғазҳои қиматноки баровардашуда;
- ба саҳмдорон пешниҳод кардани рӯйхати амволе, ки арзиши коғазҳои қиматнокро пардохт мекунад ва ҳисобот оид ба нархгузори ин амвол, агар дар рӯзномаи Маҷлиси умумии саҳмдорон масъала оид ба ҷойгиркунии саҳмияҳои иловагӣ, ки пардохти онҳо дар шакли ғайрипулӣ анҷом дода мешавад, дохил шуда бошад;
- қабули қарор оид ба истифодаи фондҳои захиравӣ ва фондҳои дигари Бонк.

7.2.4. Салоҳият дар доираи ташкили фаъолияти худӣ ва назорат аз болои фаъолияти мақоми идоракунанда ва бақайдгиранда:

- ташкили кумитаҳои доимамалкунанда ва муваққатии назди Шӯрои нозирон;
- қабули қарорҳои дахлдор оиди масъалаи табдилдиҳии Бонк ба бонки исломӣ, инчунин ташкил намудани кумитаҳои зарурӣ барои фаъолияти бонки исломӣ;
- таҳияи меъёрҳо барои баҳодихии фаъолияти Шӯрои нозирон ва аъзоёни он;
- вогузор кардани ҳукуқи имзои шартнома бо Раиси Бонк аз номи Бонк ба аъзоёни Шӯрои нозирон;
- ҷалб намудани Раиси Бонк ба ҷавобгарӣ дар ҳолатҳои муқаррарнамудани Оинномаи мазкур, ҳуҷжатҳои дохилии Бонк ва қонунгузорӣ;
- дархости ҳисоботи шифоҳӣ ё хаттӣ аз Раиси Бонк, дигар роҳбарони воҳидҳои Бонк, инчунин ҳама гуна дигар ҳуҷжатҳо ва маълумотҳои зарурӣ барои иҷрои вазифаҳои Шӯрои нозирон;
- таъин намудани котиби корпоративии Бонк ва пеш аз муҳлат қатъ намудани уҳдадориҳои он.

7.2.5. Салоҳият дар доираи идоракунии корпоративии Бонк:

- таъсиси филиалҳо ва кушодани намояндагӣҳо, барҳамдиҳии филиалҳо ва намояндагӣҳо, инчунин қабули қарор дар бораи иштироки Бонк дар таъсис ё фаъолияти дигар шахсони ҳукуқӣ тавассути интиқоли дороиҳо дар ҳаҷми камтар аз 25% аз арзиши дороиҳои Бонк;
- муайян кардани маълумот дар бораи Бонк ё фаъолияти он, ки сирри тиҷоратӣ ё дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро ташкил медиҳад, инчунин тартиби ифшои он аз ҷониби Бонк ба шахсони сеюм;
- тасдиқи ҳуҷжатҳое, ки тибқи қонунгузорӣ ва Оинномаи мазкур ба салоҳияти Шӯрои нозирон дохил карда шудаанд.

7.3. Шӯрои нозирони Бонк назорати иҷрои сиёсати Бонкро аз ҷониби Раиси Бонк амалӣ менамояд, инчунин идоракунии хавфи комплаенсро назорат мекунад.

7.4. Шӯрои нозирон натиҷаҳои мониторинг ва баҳодихии самаранокии аз ҷониби Раиси Бонк иҷрои сиёсати идоракунии комплаенс-хавфҳо, тавсияҳо оид ба паст намудани комплаенс-хавфҳоро, баррасӣ менамояд.

7.5. Шӯрои нозирони Бонк аз панҷ (5) нафар аъзо иборат мебошад. Аъзои Шӯрои нозирон ба муҳлати чор (4) сол дар Маҷлиси умумии саҳмдорон интиҳоб мегарданд. Аъзоёни Шӯрои нозирон метавонанд дар давраҳои минбаъдаи муҳлаташон баробар аз нав интиҳоб шаванд. Бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон ваколати Шӯрои нозирон ва

(ё) ваколати алоҳидаи аъзоёни он метавонад пеш аз муҳлат қатъ карда шавад. Дар ҳолати пеш аз муҳлат қатъ шудани ваколати аъзои Шурои нозирон, ваколати аъзоёни дигари Шурои нозирон қатъ карда намешавад.

- 7.6. Аъзои Шурои нозирон бо овоздиҳии кумулятивӣ интиҳоб карда мешаванд. Ҳангоми овоздиҳии кумулятивӣ шумораи овозҳои мансуб ба ҳар як саҳмдор ба шумораи шахсоне, ки бояд ба Шурои нозирон интиҳоб шаванд, зарб гардида, саҳмдор ҳуқуқ дорад овозҳои ба ин васила гирифтаре пурра ба тарафдорӣ як номзад диҳад ё онҳоро байни ду ва ё бештар номзадҳо тақсим кунад. Ба Шурои нозирон номзадҳое интиҳобшуда ба ҳисоб мераванд, ки овози бештарро ба даст овардаанд.
- 7.7. Шурои нозирон метавонад аз ҳисоби саҳмдорон ва мутахассисон-коршиносони даъватшудае, ки таҳсилоти олӣ доранд, шахсони аз нигоҳи касбӣ босалоҳият ва бозътимод мебошанд, интиҳоб гардад. На камтар аз чор як ҳиссаи аъзои Шурои нозирон бояд дар низоми бонкӣ таҷрибаи кории зиёда аз се (3) сол дошта бошанд.
- 7.8. Аъзои Шурои нозирон наметавонанд:
- корманди ягон ташкилоти қарзии молиявии ватании дигар бошад;
 - аъзои Шурои нозирон ё дорандаи ҳиссаи иштироки афзалиятнок дар дигар ташкилоти қарзии молиявии ватан бошанд;
 - корманд, аз ҷумла корманди роҳбарикунандаи ташкилоти қарзӣ, ҷамъияти вобаста ва фаръии он бошанд, ба истиснои корманди ҷамъияти алоқаманди Бонк;
 - хизматчиӣ давлатӣ бошанд;
 - шахсоне бошанд, ки синнашон аз сӣ (30) кам аст.
- 7.9. На кам аз се як ҳиссаи шумораи умумии аъзои Шурои нозирон бояд аъзои мустақили Шурои нозирон бошанд, ки талабот нисбати ба онҳо дар Низомномаи Шурои нозирон дарҷ карда мешавад.
- 7.10. Раиси Шурои нозирон аз ҳайати аъзоёни Шурои нозирон аз тарафи худ аъзоёни Шурои нозирон бо аксарияти овози пинҳонии шумораи умумии аъзои Шурои нозирони Бонк интиҳоб карда мешавад. Раиси Шурои нозирон кори Шуроро ба роҳ монда, ҷаласаҳои Шурои нозиронро даъват менамояд ва ба он роҳбарӣ мекунад, инчунин дар Маҷлиси умумии саҳмдорон раисӣ менамояд. Дар набудани раиси Шурои нозирон вазифаҳои уро бо қарори Шурои нозирон яке аз аъзои Шурои нозирон иҷро мекунад.
- 7.11. Ҷаласаҳои Шурои нозирон на камтар аз як маротиба дар 3 (се) моҳ даъват карда мешаванд. Ҷаласаи Шурои нозирон бо ташаббуси раиси Шурои нозирон, бо талаби аъзоёни Шурои нозирон, Раиси Бонк, аудитор ё саҳмдоре, ки зиёда аз ду фоизи (2%) саҳмияҳои оддии Бонкро дар даст дорад, даъват карда мешавад. Рузномаи ҷаласаи Шурои нозирон дар асоси таклифҳои аъзоёни Шурои нозирон, Раиси Бонк, аудитор ё саҳмдоре, ки зиёда аз ду фоизи (2%) саҳмияҳои оддии Бонкро дар даст дорад, тартиб дода мешавад. Раиси Шурои нозирон барои фиристонидани хабарнома оиди гузаронидани ҷаласаи Шурои нозирон ва тайёр намудани рӯзномаи ҷаласа масъул мебошад.

Хабарнома оиди гузаронидани ҷаласаи Шурои нозирон аз ҷониби раиси Шурои нозирон бояд на камтар аз 5 (панҷ) рӯз пеш аз санаи гузаронидани ҷаласа ба ҳамаи аъзоёни Шурои нозирон ба таври хаттӣ ё электронӣ ирсол карда шавад. Дар хабарнома сана, ҷой ва вақти гузаронидани ҷаласа қайд гардида, рӯзномаи ҷаласа ва ҳуҷҷатҳои ба

рӯзномаи чаласа дахлдошта ба он бояд замима карда шаванд. Хабарнома оиди гузаронидани чаласаи Шурои нозирон метавонад ба воситаи почтаи электронӣ ба аъзоёни Шурои нозирон ирсол гардад. Дар чунин ҳолат аъзоёни Шурои нозирон оиди гузаронидани чаласаи Шурои нозирон ба таври дахлдор огоҳшуда ҳисобида мешаванд, агар гирифтани хабарномаро бо мактуби ҷавобии электронӣ тасдиқ намоянд. Аъзоёни Шурои нозирон ухдадоранд, ки ҳангоми тариқи почтаи электронӣ гирифтани хабарнома оид ба гузаронидани чаласаи Шурои нозирон, тасдиқи аз ҷониби онҳо гирифта шудани чунин хабарномаро фавран ва бидуни таъхир ба воситаи мактуби ҷавобии электронӣ ирсол намоянд.

- 7.12. Кворум барои гузаронидани чаласаи Шурои нозирон иштироки на кам аз 3 (се) аъзоёни интиҳобшудаи Шурои нозиронро ташкил менамояд. Ҳар як аъзои Шурои нозирон дар вақти овоздиҳӣ доир ба қабули қарор аз руи масъалаҳои баррасишаванда дорои як овоз аст. Аъзои Шурои нозирон ҳуқуқи овоздиҳии худро ба каси дигар, инчунин ба дигар аъзои Шурои нозирон, надорад. Аъзоёни Шурои нозирон ҳуқуқ надоранд аз овоздиҳӣ худдорӣ намоянд. Дар ҳолати баробарии овозҳо, овози раиси Шурои нозирон ҳалкунанда мебошад.
- 7.13. Қарорҳо оид ба масъалаҳои зерин аз ҷониби Шурои нозирон бо аксарияти аз чор се ҳиссаи овозҳои аъзои Шурои нозирон, ки дар овоздиҳӣ иштирок меkunанд, қабул карда мешаванд:
- интиҳоб ва аз нав интиҳобкунии Раиси Шурои нозирон, инчунин пеш аз муҳлат қатъ кардани ваколатҳои ӯ;
 - барои баррасии Маҷлиси умумии саҳмдорон пешниҳод намудани масъалаҳои азнавташкилдигӣ ё барҳамдиҳии Бонк;
 - маъқул дониستاني тамоми аҳдҳои Бонк, ба маблағи зиёда аз 5 000 000 (панҷ миллион) сомонӣ.
- 7.14. Қарорҳои Шурои нозирон бо аксарияти оддии овозҳои аъзоёни Шурои нозирон, ки дар чаласа иштирок менамоянд, қабул карда мешаванд, агар қоидаи дигареро қонунгузорӣ ё Оинномаи мазкур пешбинӣ накарда бошад. Ҷаласаи Шурои нозирон метавонад бе иштироки воқеии аъзоён дар як бино, бо истифода аз воситаҳои алоқае, ки имконияти дар вақти воқеӣ интиқол ва мубодилаи овоз ва тасвиrho байни тамоми аъзоёни иштироккунандаи чаласа таъмин менамояд, гузаронида шавад. Ҳангоми муайян намудани мавҷудияти кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ, ақидаи хаттии аъзои Шурои нозирон, ки дар чаласаи Шурои нозирон иштирок намеkunанд, вале ақидаи хаттии худро (аз ҷумла дар шакли электронӣ) то баргузори чаласа ба Шурои нозирон пешкаш намудааст, ба ҳисоб гирифта мешавад. Шурои нозирон инчунин метавонад бо овоздиҳии ғоибона қарор қабул намояд.

Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ, қарори маъқул дониستاني аҳде, ки дар анҷом додани он манфиатдорӣ ҳаст, аз ҷониби Шурои нозирон бо аксарияти овози аъзоёни Шурои нозирон, ки дар анҷом додани он манфиатдор намебошанд, қабул карда мешавад. Агар шумораи аъзоёни Шурои нозирон, ки дар анҷом додани он манфиатдор намебошанд аз кворуми муайяннамудаи Оинномаи мазкур барои гузаронидани чаласаи Шурои нозирон камтар бошад, қарори маъқул дониستاني чунин аҳд бояд бо тартиби пешбининамудаи қонунгузорӣ аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон қабул гардад.

- 7.15. Дар чаласаҳои Шурои нозирон пайнавишт тартиб дода мешавад, ки аз тарафи раискунанда ва котиби чаласа имзо мегардад. Пайнавишт дар муддати се (3) рӯз баъди

гузаронидани чаласа тартиб дода мешавад ва дар муддати шаш (6) рӯз аз рӯзи гузаронидани чаласа, ба ҳамаи аъзоёни Шурои нозирон бо яке аз он роҳхое, ки Оинномаи мазкур ва Низомномаи Шурои нозирон барои ирсоли хабарнома оиди гузаронидани чаласаи Шурои нозирон пешбинӣ намудааст, ирсол карда мешавад. Агар дар муддати даҳ (10) рӯз аз лаҳзаи дастрас намудани пайнавишт ягон ҳел эрод аз тарафи аъзоёни Шурои нозирон пешкаш нагардад, чунин пайнавишт тасдиқшуда ҳисобида мешавад. Дар пайнавишт вақт ва ҷойи гузаронидани чаласа, ашхосе, ки дар чаласа иштирок намудааст, рӯзномаи чаласа, масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда, натиҷаи ҷамъбасти овоздиҳӣ ва қарорҳои қабулшуда қайд карда мешаванд.

- 7.16. Баррасии масъалаҳое, ки ба салоҳияти Шурои нозирон мансубанд, барои баррасӣ ба салоҳияти Раиси Бонк гузошта намешаванд.
- 7.17. Тартиби амалӣ намудани фаъолияти Шурои нозирон, аз ҷумла тартиби гузаронидани чаласаҳои Шурои нозирон муфасссалтар тибқи Низомномаи Шурои нозирон, ки аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон тасдиқ карда мешавад, ба танзим дароварда мешавад.

БОБИ 8

МАҚОМИ ИҶРОИЯИ ЯГОНА

- 8.1. Роҳбарии бевоситаи фаъолияти ҷории Бонк аз ҷониби мақоми иҷроияи ягонаи он - Раиси Бонк амалӣ мегардад. Раиси Бонк бо қарори Шурои нозирон, ба муҳлати чор (4) сол ба вазифа таъин карда мешавад. Ба вазифаи Раиси Бонк танҳо шахсе таъин карда шуда метавонад, ки ба талаботҳои дахлдори пешбининамудаи қонунгузорӣ нисбати кормандони роҳбарикунандаи ташкилоти қарзӣ ҷавобгӯ аст.
- 8.2. Раиси Бонк намоёндаи қонунӣ ва ваколатдори Бонк буда, барои идоракунии ҳаррӯза ва фаъолияти Бонк дар доираи салоҳияти аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон ва Шурои нозирон муқарраршуда масъул аст, аз ҷумла:
- тамоми фаъолият ва идоракунии Бонкро роҳбарӣ менамояд ва иҷроиши қарорҳои аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон ва Шурои нозирон қабулшударо ба роҳ мемонад;
 - бе ваколатнома аз номи Бонк баромад мекунад, манфиатҳои онро ҳимоя карда, аз номи Бонк аҳдҳо мебандад;
 - иҷроиши нақшаҳои ҳарсолаи соҳибкорӣ ва сармоягузорию Бонкро ба роҳ мемонад;
 - сохтори дохилии идоракунию ташкилии Бонк, инчунин низомномаҳо, дастурамалҳо, тартибот ва дигар санадҳои дохилӣ, ки барои идоракунии ҳаррӯза ва фаъолияти Бонк заруранд ва тибқи Оинномаи мазкур ба салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон ва Шурои нозирон дохил нестанд, тасдиқ менамояд;
 - коргарони Бонкро ба кор қабул менамояд ва аз кор озод мекунад (ба истиснои муовини раиси Бонк (дар ҳолати ба вазифа таъин шудани чунин шахс дар Бонк) ва сармуҳосиби Бонк, ки бо ҷонибдории Шурои нозирон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд), фармонҳо мебарорад ва супоришҳо медиҳад, ки иҷрои онҳо барои ҳамаи кормандони Бонк ҳатмӣ мебошанд;
 - шартҳо ва андозаи музди меҳнати кормандони Бонкро муайян мекунад, ба истиснои муовини раис (дар ҳолати ба вазифа таъин шудани чунин шахс дар Бонк) ва сараудитори Бонк;
 - барои фаъолияти Бонк пурра масъул мебошад; ва

- вобаста ба ҳамаи дигар масъалаҳое, ки дар доираи салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон ва Шурои нозирон намебошанд, қарорҳо қабул менамояд.
- 8.3. Раиси Бонк салоҳияти худро танҳо барои манфиати Бонк истифода мебарад. Агар Раиси Бонк дар аҳде, ки Бонк бастааст, манфиати молиявӣ ё дигар манфиате дошта бошад, он гоҳ ӯ бояд барои бастани аҳд розигии Шурои нозиронро гирад.
- 8.4. Раиси Бонк ҳуқуқ надорад, ки дороиҳои Бонкро муҳолифи қарорҳои Маҷлиси умумии саҳмдорон ва Шурои нозирон истифода барад.

БОБИ 9

НАЗОРАТИ ҶАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИЮ ХОҶАГИИ БОНК

- 9.1. Ҷиҳати анҷом додани назорати ҷаъолияти молиявию хоҷагии Бонк Маҷлиси умумии саҳмдорон ревизори Бонкро ба муҳлати то гузаронидани Маҷлиси умумии минбаъдаи солонаи саҳмдорон интиҳоб менамояд. Ревизори Бонк наметавонанд ҳамзамон аъзои Шурои нозирон, Раис ва ё сармуҳосиби Бонк бошад. Саҳмияҳои марбут ба аъзои Шурои нозирон ё Раиси Бонк наметавонанд ҳангоми интиҳоби ревизори Бонк дар овоздиҳӣ иштирок намоянд.
- 9.2. Бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон ба ревизори Бонк дар давраи иҷро намудани уҳдадорихояш метавонад подош пардохта ва (ё) хароҷоти вобаста ба иҷрои уҳдадорихояш ҷуброн карда шавад. Андозаи чунин подош ва ҷубронпулӣ бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон, бо тавсияи Шурои нозирон муқаррар карда мешавад.
- 9.3. Тафтиши (ревизияи) ҷаъолияти молиявию хоҷагии Бонк вобаста ба натиҷаи ҷаъолияти яқсолаи Бонк, инчунин ҳар вақти дигар бо ташаббуси ревизори Бонк, қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон, Шурои нозирон ё бо ташаббуси саҳмдоре (саҳмдороне), ки дар маҷмӯъ дорои на камтар аз даҳ фоизи (10 %) саҳмияҳои оддии Бонк мебошад, гузаронида мешавад.
- 9.4. Бо талаби ревизори Бонк Раис ва дигар кормандони Бонк бояд ба у тамоми маълумот ва ҳуҷҷатҳои ба ҷаъолияти молиявию хоҷагии Бонк вобастаро пешниҳод намоянд.
- 9.5. Оид ба натиҷаҳои тафтиши ҷаъолияти молиявию хоҷагии Бонк ревизор хулосаи дахлдори худро таҳия менамояд.

БОБИ 10

КУМИТАИ АУДИТ ВА ХАДАМОТИ АУДИТИ ДОХИЛИИ БОНК

- 10.1. Кумитаи аудити Бонк аз 2 (ду) нафар аъзо иборат мебошад. Аъзоён ва раиси Кумитаи аудит ба муҳлати чор (4) сол аз ҷониби Шурои нозирон интиҳоб мегарданд. Раиси Шурои нозирон ва Раиси Бонк аъзои Кумитаи аудит шуда наметавонанд.
- 10.2. Кумитаи аудит дар назди Шурои нозирон амал карда, дорои ваколату уҳдадорихои зерин мебошад:
 - баррасӣ ва тавсияи қабули нақшаи солонаи аудит, қоидаҳои ҳисобдорӣю назорати онҳо ва идоракунии хавфҳо дар Бонк;
 - додани тавсия барои таъини аудитори берунии Бонк;
 - баррасии ҳисоботи аудитори берунӣ оид ба ҳисоботи молиявии Бонк ва ба Шурои

нозирон хабар додани ҳар гуна камбудихои ошкоршуда то аз ҷониби он маъқул дониستاني ҳисоботи молиявӣ;

- талаб кардани ҳисобот аз сараудитори дохилии Бонк;
- мониторинги мутобиқати фаъолияти Бонк ба қонунгузории амалкунанда ва пешниҳоди маълумот ба Шурои нозирон;
- баррасии ҳисоботи Бонк, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод мешавад;
- гузориш оид ба ҳар гуна масъалаҳое, ки аз ҷониби Шурои нозирон дар назди Кумитаи аудит гузошта шудаанд;
- баррасии амалиёт ва аҳдҳои Бонк дар заминаи нақшаҳое, ки Кумитаи аудит қабул кардааст, мутобиқи дархости Шурои нозирон ё дархости саҳмдорони Бонк, ки беш аз 10 фоизи саҳмияҳои овоздиҳандаро соҳибанд;
- ҳар сол на камтар аз як маротиба пешниҳоди ҳисобот дар маҷлиси умумии саҳмдорон оид ба фаъолияти худ.

10.3. Қарорҳои Кумитаи аудит бо ақсарияти овози аъзои иштирокдошта қабул мешаванд. Ҳангоми баробар будани миқдори овозҳо, овози раиси Кумитаи аудит ҳалкунанда мебошад.

10.4. Барои санҷида баромадани мутобиқати низоми назорати дохилӣ дар Бонк ба талаботи қонунгузорӣ, аз ҷониби Шурои нозирон ҳадамоти аудити дохилӣ ташкил карда мешавад, ки ба он сараудитори дохилӣ роҳбарӣ менамояд. Аъзои ҳадамоти аудити дохилӣ ва сараудитори дохилӣ аз тарафи Шурои нозирон таъин карда мешавад. Ба вазифаи сараудитори дохилии Бонк танҳо шахсе таъин карда шуда метавонад, ки ба талаботҳои дахлдори пешбининамудаи қонунгузорӣ ҷавобгӯ аст. Мақсади аудити дохилӣ ин баҳодиҳӣ ба мутобиқат ва босамарии низоми назорати дохилӣ ва идоракунии хавфҳо аз рӯи ҳамаи ҷанбаҳои фаъолияти Бонк, таъмини иттилооти саривақтӣ ва мӯътамад оид ба ҳолати аз тарафи воҳидҳои Бонк иҷро шудани вазифаҳои ба онҳо вогузоршуда, инчунин додани тавсияҳои муассир ва самарабахш барои беҳбудии кор мебошад.

10.5. Вазифаҳои асосии ҳадамоти аудити дохилӣ инҳоянд:

- санҷиш ва баҳодиҳӣ ба самаранокии назорати дохилӣ;
- санҷиши татбиқи пурра ва самаранокии услуби баҳодиҳии хавфҳои бонкӣ ва тартиби идоракунии хавфҳои бонкӣ (услубҳо, барномаҳо, қоидаву тартиб ва расмиёти анҷом додани амалиёт ва қарордодҳои бонкӣ, идоракунии хавфҳо);
- санҷиши самаранокии фаъолияти низоми автоматизатсияшудаи (худкорӣ) иттилоотӣ, аз ҷумла назорат ба мукаммалии манбаи маълумот ва ҳифзи он аз дастрасии беиҷозат, мавҷудияти нақшаи амал дар ҳолатҳои ғайриҷашмдошт;
- санҷиши дурустӣ, пуррагӣ, объективӣ ва саривақтии сабтҳои ҳисобдорӣ, инчунин боэътимодӣ ва саривақт ҷамъоварӣ ва пешниҳод кардани маълумот ва ҳисобот;
- санҷиши дурустӣ, пуррагӣ, объективона ва саривақт пешниҳод шудани дигар маълумот мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- санҷиши роҳи услубҳое, ки барои таъмини ҳифзи амволи Бонк истифода мешаванд;
- дигар масъалаҳое, ки қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст.

БОБИ 11

КОТИБИ КОРПОРАТИВӢ

- 11.1. Котиби корпоративӣ дар назди Шӯрои нозирон ҳисоботдиҳанда мебошад.
- 11.2. Котиби корпоративӣ дар асоси Низомномаи Котиби корпоративии Бонк, ки аз чониби Шӯрои нозирон тасдиқ карда мешавад, фаъолият менамояд.
- 11.3. Котиби корпоративӣ дар як вақт наметавонад, аъзои Шӯрои нозирон бошад.

БОБИ 12

ФЕХРИСТИ САҲМДОРНИ БОНК

- 12.1. Феҳристи саҳмдори Бонк аз чониби дорандаи феҳристе, ки Бонк бо он шартнома дорад, пеш бурда мешавад.
- 12.2. Дорандаи феҳристи саҳмдори Бонк бо талаби саҳмдор ё дорандаи номиналии саҳмияҳо (ва пардохти маблағи муқарраргардида) вазифадор аст ҳуқуқи уро ба саҳмияҳо бо додани нусхаи сабт аз феҳристи саҳмдори Бонк, ки коғазӣ қиматнок намебошад, тасдиқ намояд.
- 12.3. Шахси дар феҳристи саҳмдори Бонк ба қайд гирифташуда вазифадор аст дар муҳлати 5 руз ба дорандаи феҳрист дар бораи тағйир ёфтани маълумоти худ иттилоъ диҳад. Дар мавриди пешниҳод накардани иттилоот оид ба тағйирот дар бораи маълумоти худ, Бонк ва дорандаи феҳрист барои зарари вобаста ба ин расонидашуда масъулият надоранд.

БОБИ 13

ФИЛИАЛҲО ВА НАМОЯНДАГИҲОИ БОНК

- 13.1. Бонк ҳуқуқ дорад дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунгузорӣ филиалҳо ва намояндагиҳо таъсис диҳад ва дар ҳудуди дигар давлатҳо бошад, тибқи қонунгузориҳои ин давлатҳо филиалҳо ва намояндагиҳо таъсис диҳад, агар дар шартномаҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаи дигар пешбинӣ нашуда бошад.
- 13.2. Филиал ва намояндагии Бонк шахсони ҳуқуқӣ намебошанд ва зери роҳбарии Бонк, аз ҳисоб ва аз номи Бонк амал мекунанд. Бонк аз рӯи фаъолияти филиалҳо ва намояндагиҳои худ ҷавобгар мебошад.
- 13.3. Бонк дорои филиалҳои зерин мебошад:

(1) Филиали ҶСК «Алиф Бонк» дар шаҳри Хучанд:

- суроғи ҳуқуқӣ: 20 маҳалла, бинои 5а, шаҳри Хучанд, вилояти Суғд, Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- номи пурра: Филиали Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Алиф Бонк» дар шаҳри Хучанд;
- номи ихтисоршуда: Филиали ҶСК «Алиф Бонк» дар ш. Хучанд.

(2) Филиали ҶСК «Алиф Бонк» дар шаҳри Душанбе:

- суроғи ҳуқуқӣ: кӯчаи Фотех Ниёзӣ 51, шаҳри Душанбе, Тоҷикистон;
- номи пурра: Филиали Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Алиф Бонк» дар шаҳри Душанбе;
- номи ихтисоршуда: Филиали ҶСК «Алиф Бонк» дар ш. Душанбе.

(3) Филиали ҶСК «Алиф Бонк» дар ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе:

- суроғаи ҳуқуқӣ: кӯчаи Айни 37А, шаҳри Душанбе, Тоҷикистон;
- номи пурра: Филиали Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Алиф Бонк» дар ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе;
- номи ихтисоршуда: Филиали ҶСК «Алиф Бонк» дар н. Шохмансури ш. Душанбе.

БОБИ 14 **ДОРОИҶО ВА ФОНДҶОИ БОНК**

- 14.1. Дороиҷои Бонк аз воситаҳои асосӣ, муомилотӣ ва дигар дороиҷое иборат мебошанд, ки арзиши онҳо дар тавозуни Бонк дарҷ гардидааст. Дороиҷои Бонк метавонанд аз сарчашмаҳои зерин ба даст оварда шаванд:
- маблағи қоғазҳои қиматноки паҳншуда;
 - фоидаи Бонк; ва
 - дигар сарчашмаҳое, ки тибқи қонунгузорӣ манъ нашудаанд.
- 14.2. Фоидае, ки Бонк дар натиҷаи фаъолияти соҳибкории худ ба даст меорад тибқи қонунгузори амалкунанда андозбандӣ мешавад ва пас аз пардохти андозҳо ва дигар пардохтҳои зарурӣ метавонад бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон барои ташкили фонди захиравӣ ва дигар фондҳо, инчунин пардохти дивидендҳои саҳмдорон истифода шавад.
- 14.3. Дар Бонк фонди захиравӣ дар ҳаҷми на камтар аз як фоизи (1%) сармояи оинномавии Бонк таъсис дода мешавад. Фонди захиравии Бонк бо роҳи маблағгузаронии ҳарсола аз ҳисоби фоидаи софи Бонк то расидан ба ҳаҷми муқаррарнамудаи Оинномаи мазкур ташаккул меёбад. Андозаи маблағгузаронии ҳарсола ба фонди захиравӣ аз ҳисоби фоидаи софи Бонк на бояд аз панҷ фоизи (5%) фоидаи софи солонаи Бонк кам бошад. Маблағгузаронии ҳарсола ба фонди захиравӣ аз ҳисоби фоидаи софи Бонк танҳо пас аз тасдиқи ҳисоботи солонаи муҳосибии (молиявии) Бонк ва бо қарори дахлдори Маҷлиси умумии саҳмдорон амалӣ карда мешавад.
- 14.4. Бонк ҳуқуқ дорад бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон инчунин дигар фондҳоро бо риояи талаботи қонунгузорӣ таъсис диҳад.

БОБИ 15 **ТАҚСИМИ ФОИДАИ БОНК**

- 15.1. Бонк ҳуқуқ дорад ҳар семоҳа, ҳар нимсола ва/ё ҳарсола оиди тақсими фоидаи софи худ ба тариқи пардохти дивидендҳо аз руи саҳмияҳои паҳнкардашудаи худ қарор қабул намояд. Дивидендҳо аз фоидаи софи Бонк пардохта мешаванд.
- 15.2. Андозаи дивидендҳо, шартҳо ва тартиби пардохти онҳо аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон тасдиқ карда мешавад. Андозаи дивидендҳо аз андозаи тавсиянамудаи Шурои нозирон зиёд буда наметавонад.
- 15.3. Дивидендҳои эълоншуда дар муҳлати на дертар аз ду моҳ пас аз қабули қарор оиди пардохта шудани онҳо аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон пардохта мешавад, агар бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон тартиби дигар муқаррар нашуда бошад.

- 15.4. Руйхати шахсоне, ка барои гирифтани дивидендҳо ҳуқуқ доранд, дар санаи таҳияи руйхати шахсоне, ки барои иштирок дар Маҷлиси умумии саҳмдорон ҳуқуқ доранд, тартиб дода мешавад. Барои таҳияи руйхати шахсони барои гирифтани дивидендҳо ҳуқуқдошта дорандаи номиналии саҳмияҳо дар мавриди шахсоне, ки ӯ ба манфиати онҳо саҳмияҳоро соҳибӣ мекунад, маълумот пешниҳод менамояд.
- 15.5. Дар ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузорӣ Бонк ҳуқуқ надорад вобаста ба пардохти дивидендҳо қарор қабул намояд ё дивидендҳои эълоншударо пардохт намояд.

БОБИ 16

БАҲИСОБГИРӢ ВА ҲИСОБОТ, ҲУЧЧАТҲОИ БОНК

- 16.1. Бонк пешбарии баҳисобгирии муҳосибавиро ва пешниҳод намудани ҳисоботи молиявиро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ амалӣ менамояд. Масъулияти ташкил, ҳолат ва саҳеҳии баҳисобгирии муҳосибавӣ дар Бонк, сари вақт пешниҳод намудани ҳисоботи солона ва дигар ҳисоботи молиявӣ ба мақомоти дахлдор ба зиммаи мақоми иҷроияи Бонк гузошта мешавад.
- 16.2. Барои тафтиши ҳарсола ва тасдиқи ҳисоботи солонаи молиявӣ Бонк аудитореро, ки бо Бонк ва ё саҳмдорони он бинобар манфиати молумулкӣ ягон алоқамандие надорад, ҷалб менамояд. Бонк танҳо он аудитореро ҷалб менамояд, ки дорои иҷозатномаи дахлдор, таҳассус ва таҷрибаи кофӣи аудити ташкилоти қарзӣ буда, ба руйхати аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон нашршудаи ташкилотҳои аудиторие, ки ҳуқуқи гузаронидани аудити ташкилотҳои қарзиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доранд, ворид карда шудааст. Ҳисоботи солонаи Бонк бояд пешакӣ аз ҷониби Шурои нозирон, дар давоми 30 рӯз то гузаронидани Маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон тасдиқ карда шавад.
- 16.3. Соли молиявии Бонк 1 январ оғоз гардида 31 декабр ба итмом мерасад.
- 16.4. Бонк ҳуҷҷатҳои пешбиниамудаи қонунгузориро дар маҳалли ҷойгиршавии мақомоти иҷроияи худ тибқи тартиб ва муҳлати муқаррарнамудаи мақомоти ваколатдор нигоҳ медорад. Чунин ҳуҷҷатҳо бояд аз ҷониби Бонк дар давоми ҳафт (7) рӯз аз санаи пешниҳоди дахлдори саҳмдор барои шиносӣ дар бинои мақомоти иҷроияи Бонк ба саҳмдор пешниҳод карда шаванд. Ҳар як ашхосе, ки ба ӯ ҳуҷҷатҳои Бонк дастрас шудаанд, бояд маълумоти бадастовардaro махфӣ нигоҳ дорад ва онро танҳо барои беҳбудии фаъолият ва манфиати Бонк ё барои қабули қарорҳои сармоягузорӣ дар Бонк истифода барад.

БОБИ 17

РАСМИЁТИ АЗНАВТАШКИЛДИҲӢ ВА БАРҲАМДИҲӢИ БОНК

- 17.1. Бонк фаъолияти худро аз лаҳзаи гирифтани иҷозатнома барои анҷом додани фаъолияти бонкӣ оғоз менамояд ва минбаъд амалкунии Бонк бемӯҳлат давом дода мешавад.
- 17.2. Ҳангоми азнавташкилдиҳии Бонк (муттаҳидшавӣ, ҳамроҳкунӣ, тақсимшавӣ, ҷудо кардан, табдилдиҳӣ) ба ҳуҷҷатҳои таъсисотии Бонк бояд тағйиротҳои дахлдор ворид карда шаванд.
- 17.3. Азнавташкилдиҳии Бонк метавонад ихтиёрӣ, аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон, ё ин ки маҷбурӣ тибқи талаботи қонунгузорӣ гузаронида шавад. Азнавташкилдиҳии Бонк

танҳо баъди гирифтани розигии Бонки миллии Тоҷикистон тибқи талаботи қонунгузорӣ
амалӣ мегардад.